

УДК 80/81
ББК 81.2Т-3

**ХУСУСИЯТҲОИ СОХТОРӢ ВА
МОҲИЯТИ ВОЖАҲОИ МОДАЛӢ
ДАР ЗАБОНИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ**

Негматова Дилошӯб Садуллоҷоновна,
н.и.филол., дотсенти кафедраи забонҳои
хориҷии ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

**СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И
ПРИРОДА МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В
СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКЕ**

Негматова Дилошӯб Садуллоҷоновна, к.
филол. н., доцент кафедры иностранных
языков ТГУПБП (Таджикистан,
Худжанд)

**STRUCTURAL PECULIARITIES AND
THE NATURE OF MODAL WORDS IN
MODERN TAJIK LANGUAGE**

Negmatova Diloshub Sadullojonovna,
candidate of philological sciences, Associate
Professor of the department of foreign
languages under the TSULBP (Tajikistan,
Khujand) E-MAIL: diloshub.negmatova@mail.ru

Калидвожаҳо: модалият, категорияи маҳсуси лексикӣ – грамматикӣ, вижагиҳои соҳторӣ, моҳияти вожаҳои модалӣ, тобииҳои гуногуни маъниӣ, ҳиссаҳои нутӯк.

Дар мақола вижагиҳои соҳторӣ ва моҳияти вожаҳои модалӣ дар забони муосири тоҷикӣ ба риштаи таҳлил қарида шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки вожаҳои модалӣ дар забони тоҷикӣ ҳамчун категорияи маҳсуси лексикӣ – грамматикии соҳиби аломатҳои морфологӣ, синтаксисӣ, семантикий ва услубии хос баррасӣ карда мешаванд, ки пайдоиш ва рушди мухтассоти зикршудаашон бо гум шудани маънии ибтидоии лексикӣ ва бо мурури замон пайдо намудани тобииҳои гуногуни маънии модалӣ вобаста мебошад. Таъқид шудааст, ки воҳидҳои модалии забони тоҷикӣ нишонаҳои соҳтории хосу фарқунанда дошта, ташаккул ва ба қолаби воҳидҳои модалӣ ворид шудани онҳо амри тобииҳои гуногуни семантикий пайдо намудан ва ҳамчун категорияи маҳсуси лексикӣ – грамматикӣ пазируфтта шудани ин гурӯҳи маҳсуси воҳидҳои забон мебошанд.

Ключевые слова: модальность, особая лексико-грамматическая категория, структурные особенности, происхождение модальных слов, разнообразные смысловые оттенки, части речи.

Анализируются структурные особенности и происхождение модальных слов в современном таджикском языке. Отмечено, что модальные слова в современном таджикском языке рассматриваются как особая лексико-грамматическая категория с присущими ей морфологическими, синтаксическими, семантическими и стилистическими признаками, возникновение и развитие которых связано с утратой основного первоначального конкретного лексического значения и приобретением ими с течением времени разнообразных смысловых модальных оттенков. Подчеркивается, что почти все модальные единицы таджикского языка имеют разнообразную структурную оформленность, а также своеобразное происхождение, становление и формирование в качестве особой лексико-грамматической категории.

Key words: modality, special lexico-grammatical category, structural peculiarities, origin of modal words, various shades of meanings, parts of speech.

The article dwells on the structural peculiarities and origin of modal words in modern Tajik language. The author emphasizes that modal words in modern Tajik language are considered as a special lexico-grammatical category with their morphological, syntactic, semantic and stylistic features, their origin. Their development is closely related with the loss of their initial lexical meaning and acquiring of various modal shades in the course of time. It is underlined that nearly all modal words of the Tajik language have diverse structural form, peculiar origin and formation as a special lexico-grammatical category.

Мавҷудияти андешаву ақидаҳои гуногун дар робита бо моҳияти забон ва роҳу усули таҳқики он дарки забонро ҳамчун падидан рамзу аломатҳо дар таркиби сохтории воҳидҳои забон ва қисматҳои он чун кӯшиши таснифи ҷиддии таҳлили категорияи лингвистӣ пешниҳод менамояд. Шарҳу баёни вижагиҳои сохтории забон чунин тарзи таҳлили объекти лингвистиро тақозо менамояд, ки он имкони чудо кардан воҳидҳои ҷамъбастиро фароҳам оварда, дар ташаккули салоҳияти муюшират ва суханварӣ дар ҷаҳорҷӯбай қоидаву қонунҳои забон мусоидат менамояд. Риояи қоидаву қонунҳо ҳудуди истифодаи воҳидҳои забонро аз нигоҳи аслият ва моҳият дар низоми баёни фикр дар қолаби нутқ амику равшан намуда, имкони истифодаи воҳидҳои забонро аз нигоҳи мазмуну маънои семантикий таъмин мегардонад [9, с. 496].

Дар мақолаи мазкур ба ҳайси объекти таҳлил воҳидҳои модалии забони тоҷикӣ, хусусиятҳои хос, назаррас ва гуногуншакли сохториву маъноии онҳо мавриди баррасӣ қарор мегиранд.

Вожаҳои модалӣ дар забони тоҷикӣ ҳамчун категорияи маҳсуси лексикӣ-грамматикии соҳиби нишонаҳои морфологӣ, синтаксисӣ, семантикий ва услубии хос амал менамоянд. Пайдоиш ва дараҷаи рушди қалимаҳои модалӣ бо таърихи муайяни эволюционӣ алоқаманд буда, он бо мурури замон бо сабабҳои гуногун, амсоли аз байн рафтани тобишҳои маъноии ибтидойӣ, таҳаввули хусусиятҳои тозаи семантикий марбут ба мағҳуми модалнокӣ ба низом даромадааст. Ба тарзи дигар гӯем, воҳидҳои модалӣ як навъ категорияи маҳсуси семантикий буда, муносибати гӯяндаро ба мазмуни гуфтаи муаллиф ва воқеият ифода менамоянд. Тавассути қалимаҳои модалӣ гӯянда аҳбору иттилоотро бо моҳияти воқеият баён менамояд.

Гурӯҳбандии вожаҳои модалӣ, ҳамчун қисми хоси нутқ дар забони тоҷикӣ ба мушкилоти назаррас дучор мегардад. Он, қабл аз ҳама, бо мушкилоти таснифи чудо намудани вазифаҳои синтаксиси аъзои туфайлии ҷумла ва мустақилии грамматикии қалимаву ибораҳо вобаста мебошад.

Қобили зикр аст, ки пайдоиши вожаҳои модалӣ, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ ба гурӯҳи қалимаҳои модалӣ гузаштани воҳидҳои луғавӣ, аз ҷониби қалимаҳои модалии забони тоҷикӣ баён ёфтани тобишҳои маҳсуси як зумра воҳидҳои лексикӣ рӯйдоди хоси забонӣ маҳсуб меёбад. Бо мурури вакту замон як силсила вожаҳои модалӣ моҳияти ҳешро гум намуда, барҳе дигаре аз онҳо тобишҳои тозаи маънӣ касб намуданд. Аз ин лиҳоз динамикаи таҳаввул ва рушди вожаҳои модалӣ, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ ба ин гурӯҳи маҳсуси воҳиди забон гузаштани онҳо асосу сабабҳои ҳудро дорад.

Манбаъ ва роҳу равиши афзун шудани ҳайати воҳидҳои модалии забони тоҷикиро чунин арзёбӣ намудан мумкин аст:

1. Аз ҳисоби воҳидҳои гуногуни лексикии худи захираи лугавии забони тоҷикӣ. Ин равандро низ тӯлонӣ ва басе мураккаб ҳисоб кардан лозим меояд. Аз ҷумла:

а) калимаҳое, ки бидуни дигаргуниҳои фонетикӣ ба қатори воҳидҳои модалӣ гузаштаанд: *ағсӯс, бас, дарег, кошки, ҳаргиз;*

б) калимаҳои сермаъно, ки дорои табииати духела мебошанд, яъне, дар нутқ ҳам ба сифати воҳидҳои мукаммалмаъно (ҳамчун аъзои ҷумла) ва ҳам дар мавридиҳои муносиб ба сифати воҳидҳои модалии нутқ баромад мекунанд. Ба ин турӯҳ асосан вожаҳои аслашон феълий тааллук доранд, аз қабили: *рост, дуруст, наэз, биёд, бошад, набошад, мон, монед, раве, исто, исто ки..;*

в) гузариши калимаҳои аффиксдор, ки бо ёрии пасвандҳо, пешвандҳо, пайвандакҳо, ҳиссаҳои калимасоз, пасвандҳои ҷонишини, ки минбаъд ба қисми таркибии ин унсурҳо табдил ёфтаанд. Масалан:

- бо пасванди калимасози – **Ӣ**: *ростӣ;*
- бо пасванди калимасози – **Ӯ**: *мабодо, дарего;*
- дар якҷоягӣ бо пайвандаки - **ӯ**: *рафту, раваду;*
- дар якҷоягӣ бо ҳиссаҳаи инкоркунандай - **ма**: *магар, мабодо;*
- дар якҷоягӣ бо ҳиссаҳаи инкоркунандай - **на**: *набошад, наход, натанҳо;*
- дар якҷоягӣ бо пешванди феълии - **би**: *бифармоед;*
- дар якҷоягӣ бо пайвандаки пайвасткунандай - **ва**, инчунин, ҳиссаҳаи инкоркунандай - **на**: *ва+гар+на= вагарна;*
- дар якҷоягӣ бо пешоянди **ба**: *ба ростӣ;*
- дар якҷоягӣ бо пайвандаки тобеъкунандай **ки**: *наход ки, гӯё ки, истед ки, ағсӯс ки.*

г) гузариши ибораҳои фразеологӣ: *аз афташи, аз афти кор, аз ду сар, на ин ки, ба ҳамин тарик.*

2. Аз ҳисоби лексемаҳои пазируфта аз забонҳои дигар, аз ҷумла аз забони ўзбекӣ. Дар таркиби лугавии забони ўзбекӣ шумораи калони вожаҳои форсӣ - тоҷикӣ ба мушоҳида мерасад ва дар навбати худ, дар таркиби лугавии забони тоҷикӣ низ төъдоди назарраси калимаҳои туркӣ мавҷуд аст. Масалан, вожаҳои хизматрасони *ана, мана, тӯғрӣ*, ки дар фонди лугавии забони тоҷикӣ мақом гирифтаанд.

Аз ҷумла воҳиди модалии *ана* ба забони адабӣ аз шеваҳои шимолӣ ворид гардидааст. Ин ҳиссаҳаи ишоратӣ асли ўзбекӣ дорад, аммо дар забони тоҷикӣ хеле серистеъмол мебошад [16, с.48]. Ин воҳиди хизматрасон дар ибораҳои фразеологӣ ҳам бисёр дучор мешавад: *ана ҳалос, ана ҳамин тавр, ана аз ҳамин сабаб, ана ғапу мана ғап, ки дар ин мавриди ана ҷузъи таркибии ибораҳои мазкур ба шумор меравад.*

Воҳиди *мана*, ки муродифи *ана* маҳсуб мешаваду барои ба предмет ва зуҳурот ишора намудан ва ҷиҳати ба таври мантиқӣ фарқ кунонидани онҳо хизмат мекунад, ё ба ягон аъзои ҷумла ва ё ба тамоми ҷумла тааллукманд мебошад. Чунонки М. Иброҳимова қайд менамояд, *ана* аз воҳиди туркии қадимаи *муна* (аз ҷонишини ишоратии *бу*) пайдо шудааст [5, с. 11].

3. Вожаҳои иқтибосии арабӣ, ки ба қатори калимаҳои модалии забони тоҷикӣ гузаштаанд. Раванди мазкур таърихи бостонӣ дорад - садҳо асад калимаҳои арабӣ аз асри VII сар карда, ба таркиби лугавии забони тоҷикӣ ворид шудаанд. Қисме аз онҳо маънни мушаххаси лексикии хешро маҳфуз дошта бошанд, қисми дигар тобишҳои

муҳталифи маънӣ касб намуда, вандҳои гуногун қабул карда, шаклан дигаргун гардидаанд. Чунонки А.Халилов қайд менамояд, байни ингуна вожаҳои модалӣ гурӯҳҳои зеринро фарқ мекунанд:

- а) вожаҳои бетағийир гузашта: *аҷиб, аҷаб, тавба, хайр, маъқул, ҳайф* ва ғ.;
- б) вожаҳое, ки аз арабӣ бо пасванди **–аи** гузаштаанд: *зоҳиран, аслан, нисбатан, табиатан, ҳақиқатан* ва ғ.;
- в) вожаҳое, ки бо пасвандҳои **–ат, –ят, –от, –ёт** гузаштаанд: *ниҳоят, хайрият* ва ғ.;
- г) баъзе қалимаҳои арабӣ бо пасванди қалимасози **–ӣ** дар забони тоҷикӣ роиҷ шудаанд: *илоҳӣ*;
- д) қалимаҳои арабии пасванди **–о** қабулкарда: *аҷабо, ҳайфо, илоҳо, ҳаққо* ва ғ.;
- е) вожаҳои арабие, ки бандакҷонишини тоҷикии **–аш** (**-ат, -атон, -ашон**)-ро қабул кардаанд: *аслаи, майлаи* ва ғ.;
- ё) вожаҳои арабӣ дар якчоягӣ бо пешоянди **дар**: *дар воқеъ, дар ҳақиқат* ва ғ.;
- ж) қалимаҳои арабӣ дар якчоягӣ бо пешоянди **ба**: *бахайр*;
- з) қалимаҳои арабӣ дар якчоягӣ бо пешоянди **бе**: *бешубҳа, бешак*;
- и) қалимаҳои арабӣ дар якчоягӣ бо пайвандаки тобеъкунандай **ки**: *хайрият ки, модом ки, хусусан ки* ва ғ.

Бояд таъкид кард, ки ҳамаи қалимаҳои зикршудаи аслашон ҳам тоҷикӣ ва ҳам аз забонҳои дигар интиқолёфта ба категорияи вожаҳои модалӣ аллакай дар шакли муайян гузаштаанд. Онҳо дучори дигаргунӣ нашуда, шакли ибтидой ва тағиیر-напазир, ҳамчунин табиати гуногуни аффиксӣ доранд. Вандҳое, ки дар замонаш барои ташаккули шаклҳои нав мусоидат карда буданд, акнун ҷузъи таркибии ин унсурҳо ба хисоб мераванд ва ба дигаргунӣ дучор намешаванд. Аз ҷиҳати тағиیر-напазирӣ шакл онҳо бо зарфҳо хеле монанд буда, аммо аз онҳо бо муҳтассоти синтаксии худро қатъиян фарқ мекунанд.

Воҳидҳои модалии забони тоҷикӣ бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ: исм, сифат, феъл, зарф иртибот доранд. Зиёда аз ин, ба ҳайси воҳидҳои модалӣ ибораҳои аз ҷиҳати соҳт мураккаб ва таркибӣ низ шомил шудаанд. Чунончи: “*аз ду сар, бешубҳа, эҳтимол дорад*” ва амсоли он. Ҷузъҳои ин ибораҳо ба аъзоҳои гуногуни нутқ тааллук доранд. Ҳангоми ташаккули ин гуна ибораҳои мураккаб ҷузъҳои онҳо маънӣ мушахаси лексикии худро гум карда, дар маҷмӯъ тобиши хоси модалӣ касб менамоянд.

Н.М. Шанский қайд менамояд, ки дар мавриди гузариши вожаҳои мустақилмаъно ба қатори воҳидҳои модалӣ, баробари дучор гардидан ба дигаргунии маъно онҳо хислати омонимҳоро низ ба худ касб мекунанд [20, с. 6]. Ба қатори ин гуна воҳидҳо дар забони тоҷикӣ вожаҳои *рост, дуруст, мон, рав, биё* ва гайра мутааллиқанд ва маъни дуҳӯра доранд.

Акнун робитаи вожаҳои модалиро бо аъзоҳои гуногуни нутқ ва раванди дигаргуншавии грамматикии онҳо баррасӣ менамоем.

1. Воҳидҳои модалие, ки аз исм гузаштаанд

Решаҳои вожаҳои модалии забони тоҷикиро (бо дарназардошти қалимаҳои арабӣ низ) мавриди таҳлил қарор дода, мо муқаррар намудем, ки ин навъи воҳидҳо хеле сершумор мебошанд. Ба ин гурӯҳ вожаҳое шомил мешаванд, ки шайъияти комили хештанро гум кардаанд, чунончи: *афсӯс, аслаи, дарег, зоро, илоҳӣ, лутфан, марҳамат, майлаи, ниҳоят, оқибат, табиист, хайр, ҳайф, ҳайҳот* ва ғ.

Масалан, маъни ибтидоии вожаи асл а) *реша, асос*; б) *зот, тухма* будааст.

Ин қалима дар якчоягӣ бо пешоянди **дар** (*дар асл*) ё бо бандакҷонишини шахси сеюми шумораи танҳо **–аш** (*асл+аи= аслаи*) дар нутқ ҳамчун воҳиди модалӣ ҷиҳати

ифодаи аҳамиятнокӣ, дурустӣ ва асоснокии ахбори манзуршаванд ба кор бурда мешавад: *Аслаш, ҳамин рӯза барои шумо барин бекорхӯчаҳо бароварда шудагӣ* (2, с. 154).

Афсӯс - ин вожай модалӣ дар нутқ бо маъни луғавии раҳмҳӯрӣ, пушаймонӣ ва изҳори ҳамдардӣ, яъне ҷиҳати ифодаи тобишҳои модалии афсӯсхӯрӣ ба кор бурда мешавад. Масалан: *Афсӯс, кори бечо кардааст* (2, с. 112).

Вожай *афсӯс* ба ин маънӣ дар якҷоягӣ бо пайвандаки тобеъкунандай **ки** ҳам истифода бурда мешавад: *Афсӯс ки ман паррандагон барин болу пар надорам* (2, с. 186).

Дарего - вожай тоҷикӣ (решааш *дарег* ба маъни хитоб, афсӯс ё мазаммат кардан) бо иловаи пасванди – **о** ҳислати модалӣ қасб намудааст, ки дар нутқ барои ифодаи раҳмҳӯрӣ, афсӯс ва амсоли онҳо ба кор бурда мешавад. Масалан: *Ҳама чиз дорад дилором, лекин, дарего ки бо мо вафое надорад* (17, с. 162)

Зоро - вожай тоҷикӣ (resaаш *зор*) бо мазмуни “зоридан, гиряву нола кардан” бо илова шудани пасванди – **о** (*зор+о=зоро*) маъни нави модалӣ қасб намудааст. Чунонки устод С. Айнӣ қайд менамоянд, зоро – вожай баёнгари ҳоҳише мебошад, ки маъни калимаи *шояд*, яъне эҳтимолро ифода менамояд: *Як ба ин тарафу он тараф нигоҳ кунед, зоро дидা монед* (11, с. 53).

Калимаи *марҳамат* арабӣ буда, аз нигоҳи этиологӣ аз *исм* (амали *исмӣ*) сарчашма гирифта, некҳоҳӣ, меҳрубонӣ, эҳтиромро ифода менамояд. Моҳияти асосии модалии он баёни таклифи боэҳтиромона, муроҷиат, ҳоҳиши ва ҳатто ризоияти пурэҳтиром ба ҳисоб меравад: *Онҳое, ки аз ўҳдаи кор кардан мебароянд, ҳунар доранд, марҳамат, кор ҳаст* (6, с. 367).

Барои калимаи *марҳамат*, инчунин, истифодаи он дар якҷоягӣ бо феъли ҳоли *карда* (аз феъли **кардан**) низ ҳос мебошад: *марҳамат карда*. Чунончи: *Марҳамат карда ба хона дароед* (19, с. 285).

Ниҳоят - вожай арабии маъни ибтидоияш *оҳир, оқибат, поён, ҳад, ҳудуд* буда, дар мавриди тобишҳои иловагии маъни бошад, дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” шарҳи зерин оварда шудааст: *аз ҳад зиёд, беҳад, бағоят* (15, с. 920) Вожай *ниҳоят* дар забони тоҷикӣ асосан ба сифати воҳиди модалии дорои маъниҳои зерин ба кор бурда мешавад: *оҳири оҳирон, оқибати кор, дар оҳир, аз ноҷорӣ ва ғ.* Масалан: *Ниҳоят, шаби бисту ҳафтум расид* (8, с. 173).

2. Воҳидҳои модалии мансуб ба сифат

Вожаҳои модалии аз сифат интиқолёфта ва ё худ ба ин ҳиссаи нутқ алоқамандбуда гурӯҳи назаррасеро ташкил медиҳанд. Ба ин гурӯҳ вожаҳои зеринро мутааллиқ доностан мумкин аст: *ақаллан, аҷаб, аҷиб, аҷабо, барин, маъқул, муборак, рост, ҳӯши, ҳақ* ва гайра, ки онҳо мулоҳизаи болоро дар умум тасдиқ ва пурра менамоянд.

Вожай *аҷаб* - аслан арабӣ буда, маъни ҳайратангез, *шӯрангез, моту ҳайрон-кунанда* дорад. Тавассути пасванди тоҷикии –**о** дигаргун шудааст: (*аҷаб+о= аҷабо*). Ин калимаҳо (*аҷаб, аҷиб*) дар забони тоҷикӣ бо тобишҳои модалӣ ҷиҳати ифода намудани тааҷҷуб ва ҳайрат ба кор бурда мешаванд: *Аҷаб, магар бе дидай бино рӯшинӣ дидা мешавад?*! (2, с. 166). *Аҷиб, набошад шумо намедонед, ки Саидбек чӣ шуд ва кӯҷо рафт?* (6, с. 315). *Аҷабо, ў ба кӯҷо рафта бошад?* (2, с. 234). Илова мекунем, ки калимаҳои *аҷаб, аҷиб, аҷабо* аз ҷиҳати соҳту шаклашон фарқ кунанд ҳам, тобиши яхелай модалӣ доранд.

Маъқул низ вожаи арабӣ буда, *писандида*, *дуруст*, *мувофиқи мақсад*, қобили қабул, муносиб буданро ифода менамояд. Дар забони тоҷикӣ ба маъноҳои модалии *писандидан*, *тасдиқ соҳтан*, *эътироф намудан* ва ғ. ба кор бурда мешавад: - *Маъқул, - ҷавоб доданд аъзоёни бригада* (19, с. 187). Чунонки мушоҳида мешавад, калимаи *маъқулро ҳам ба маъни “нагз, дуруст”* ва ҳам ба маъни “*бошад, розӣ*” кор фармудан мумкин аст.

Рост - вожаи тоҷикӣ буда, ба маъниҳои а) мустақим; б) ҳақ; в) бидуни қаҷу килебӣ мавриди истеъмол қарор мегирад. Муҳтавои асосии вожаи модалии *рост* таъкид намудани барҳақӣ, асоснокии сухани гуфташуда ба ҳисоб меравад: *Рост, ҳамаамон ҳам медонем* (8, с. 178). Воҳиди мазкур, инчунин, шакли *ростӣ* (бо иловаи пасванди калимасози *ӣ* таркибёфта) дорад, ки бо ёрии он исмҳои “*ҳаққоният*” ба вуҷуд омада, лекин ҷиҳати ифодаи дурустӣ ва асоснокӣ ба кор бурда мешаванд. Дар якҷояй бо пешоянди **ба** шакли нави воҳиди модалӣ - *ба ростӣ*-ро ташаккул медиҳад. Моҳияти ифодакунандай таркиби модалии *ба ростӣ* ба маъниҳои *рост*, *ростӣ* муродиф мебошад. Вожаи модалии *ба ростӣ* бо пайвандакҳои “*ҳам*”, “*ки*” (*ба ростӣ ҳам, ба ростӣ ки*) низ бисёр истифода мешавад, ки иловаҳои мазкур имконият медиҳанд, ки оҳанги тасдиқии фикр пурқувваттар карда шавад. Чунончи: *Ба ростӣ ҳам, толеи ҷанг ба Восеъ ёр шуд* (14, с. 221).

Ҳӯши - вожаи тоҷикӣ буда, аз сифати ҳуши бо маъни “*нағз, гуворо*” пайдо шудааст. Вожаи *ҳӯши* дар нутқ ба ҳайси воҳиди модалии ифодагари ризоият, маъқулдорӣ баромад карда, ба калимаҳои пайвандкунанда наздик мешавад: *Ҳӯши, додар, аҳволат чӣ тавр?* (2, с. 196). *Ҳӯши, чӣ ном мондемон?* (2, с. 156). Вожаи модалии *ҳӯши* дар ибораҳои фразеология низ вомехӯрад, ки ҷузъи чудонашавандай онҳо гардидааст: *Ҳӯши ки бошад, азоби аз он ҳам зӯртаре сар шуд* (10, с. 143).

3. Воҳидҳои модалии аслашон феълӣ

Дар забони тоҷикӣ як идда воҳидҳои модалии ҳастанд, ки аз гурӯҳи феълҳо гузаштаанд ва дар раванди инкишофи худ вазифаҳои наве касб намудаанд, ки бо гум гардидани ин ё он маъниҳои грамматикий ва рушди тобишҳои модалӣ алоқаманд мебошанд. Ба ин силсила вожаҳои зеринро шомил метавон кард: *бас, бигзор* (*бигузор*), *биё*, *бифармоед*, *бояд* (*мебоист*), *бошад, гардам, гӯё, исто, мабодо, мон, рафту раваду наҳод, хоҳишмандам, шояд* ва ғ. Ин воҳидҳои асосан препозитивӣ ва водоркунандай модалӣ, ки дар сиғаҳои фармоиший бештар ба мушоҳида мерасанд, ҷиҳати ифода намудани супориш, фармоиш, иҷозатдихӣ ва ё даъват ба иҷрои амал кор фармуда мешаванд.

З.А. Ализода қайд менамояд, ки вожаҳои модалии аз гурӯҳи феълҳо гузашта “аз системai шакли пешинаашон дур шуда, ба калимаҳои мустақилмаъни дигари дорои маъниҳои: *такмин кардан, изҳори шубҳаю ғумон, эҳтимолият, хулоса, ризоият, муқониса, имконият ва гайра мубаддал* мешаванд” [3, с. 13].

Ба назари мо, феълҳои ба вожаҳои модалӣ гузашта хислати калимаҳои ёридихандаеро касб менамоянд, ки онҳо бидуни дигаргун кардани шакл ба кор бурда, интихоби онҳо ҳангоми истеъмол ба муаллиф вогузор карда мешавад. Дар забони мӯосири тоҷикӣ дар ҳайати вожаҳои модалии аслашон феъл воҳидҳои мансуб ба забонҳои дигар вуҷуд надоранд, яъне, ҳамаи онҳо тоҷикиasl буда, табииати духӯра касб кардаанд: ҳам ба ҳайси аъзои чумла (ҳамчун феъли мукаммал) ва ба ҳайси вожаҳои модалӣ хизмат меқунанд.

Ҳамин тавр, *биё* - сиғаи фармоиший аз феъли *омадан* (ба асоси замони ҳозираи феъл мувофиқат менамояд) вариантҳои шумораи ҷамъ низ дорад: *биёед, биёётон*.

Гузашта аз ин, ба ҳайси калимаи туфайлии “канӣ, ку” (ва ё варианти русии “давай”) арзёбӣ карда мешавад: *Биё, бозӣ қунем. Биё, рӯйрост гап занем* (7, с. 107). *Биёд, ба кори амалӣ сар қунем* (2, с. 75).

Биё (биёед) дар якҷоягӣ бо воҳиди модалии мон (монед), инчунин, ҷиҳати пурзӯр намудани таъсирнокии нутқ ба кор бурда мешавад: *Биё мон, ба вай мо чӣ кор дорем!* (7, с. 89).

Бифармоед - асоси замони ҳозирааш *фармо*, аз феъли *фармуудан*. Бо ёрии пешванди феълии **би-** ва бандакҷонишини шумораи ҷамъи шахси сеом **-ед** ташкил ёфтааст (*би+фармо+ед=бифармоед*). Ҳангоми муроҷиати боадабона бо маъни дарҳост ё ҳоҳиш ба кор бурда мешавад. Моҳияти ба “ҳоҳишмандам” наздик дорад (Ҳоҳишмандам, марҳамат карда, лутф қунед): - *Бандаи содиқи шумо як андешаи кӯтоҳ дорад.- Бифармоед!* (18, с. 78).

Бошад - решашаш *бош*, асоси феъли замони ҳозира, аз масдари будан. Бо бандаки феълии шахси сеоми шумораи танҳо **-ад** ташаккул ёфтааст (*бош+ад*). **Бошад** аористи шахси сеоми шумораи танҳо аст. Одатан дар мақоми пайвандаки хилофӣ кор фармууда мешавад. Дар якҷоягӣ бо ҳиссачаи *ҳам* ба ҳайси пайвандаки қувватдиҳанда истифода мегардад. Дар якҷоягӣ бо ҳиссачаи инкории **на-** (*набошад*) ба ҳайси пайвандакҳои гуногун, бештар дар ҷумлаҳои туфайлии шартӣ ва ҷумлаҳои пайрав ба кор бурда мешавад. Вожаи *бошад* (*набошад*) бо ин вазифаҳои худ ва тағиیرназарии шакл табииати модалӣ қасб кардааст ва дар нутқ ҷиҳати ифодаи тасдиқ кор фармууда мешавад: *Имсол бошад, аз ҳар гектар 25-30 сенитнерӣ ҳосил мегирем* (2, с. 276).

Ҳамин тарик, *бошад* реалияти объект, мақом ва вақти рӯй додани воқеаро таъкид менамояд. Ҳислати фарққунандай ин вожа (*бошад*) ҳамин аст, ки он бо ҳама гуна пасвандҳои ҷонишинӣ истифода гардида, маҳз пас аз объекте, ки дар борааш сухан меравад, ҷойгир мешавад: *Ман бошам бо онҳо алоқаи расмӣ мекардам* (2, с. 165). *Мо-* бечорагон *бошем дар миёни ду оташ монда, чӣ кор карданамонро намедонем* (1, с. 195).

Вожаи *бошад*, ҳамчунин, дар таркиби ибораҳои фразеологии *ин* хел *бошад*, *ин тавр бошад*, *хӯши ки бошад*, ки онҳо ҷиҳати ифодаи номатлубии факти рӯй додани ягон воқеа истифода мешаванд: *Бисёр хуб, ин тавр бошад, аз номи ман ба вай як ҳат нависед-ҷӣ?* (2, с. 249).

Бояд - шахси сеоми шумораи танҳо ва замони ҳозираи феъли ноқиси **боистан** мебошад. Ба вожаи **бояд** моҳияти зарурият ҳос аст, ки таҳлили он (**бояд, шояд, мебоист**) дар забони ҳозираи тоҷикӣ аз ҷониби В.С.Расторгуева дар китоби ҳамроҳи А.В. Каримова навиштааш “Системаи феъли тоҷикӣ” муфассал анҷом дода шудааст [12].

Бояд ҳамчун вожаи модалӣ дар нутқ ҷиҳати ифодаи имконият ва роҳ додан, пешбинӣ намудани имконияти иҷрои амале ҳизмат менамояд. Ҷунончи: *Ман бояд шаҳисола шуда бошам* (2, с. 278). *Агар касе шуморо ба ношто таклиф кунад, шумо бояд ба он ҷо биравед* (10, с. 194).

Вожаи **мебоист** аз ҷиҳати моҳияти модалии худ муродифи **бояд** ба шумор меравад. Маъмулан **мебоист** дар шакли шахси сеоми шумораи танҳои замони гузашта баромад карда, дар нутқ заруратро ифода менамояд. Вожаи модалии **мебоист** ба ҷумлаҳо моҳияти ҳаёлӣ, тасаввуротӣ бахшида метавонад, ки ҳабари он ҷумлаҳо дар шакли замони гузашта оварда мешаванд. Ҷунончи: *Восеъ мебоист ба назди аспони худ баргашта, онҳоро обу ҷав медод* (14, с. 205).

Вожаи модалии **гардам** – аз феъли *гардидан*, асосаш *гард* (замони ҳозира) соҳта шудааст. Бо иловай пасванди ҷонишинии шахси якуми шумораи танҳои **-ам**

(гард+ам= гардам) хислати устуворӣ касб кардааст. Дар ибтиди сухани дорон тобиши модалии муроҷиати ҳоҳишмандона ва илтиҷоомезона ба кор бурда мешавад: *Ҳӯш, ҳӯш, гардам, боз чӣ кор қунам?* (6, с. 321).

Воҳидҳои модалии *рафту, раваду* - аз феъли *рафтам*, асоси замони ҳозирааш *рав*, замони гузаштааш *рафт* соҳта шудаанд. Феъли *рафт* бо пайвандаки пайвасткунандаи -у (*рафт+у=рафту*) шакли устувори тағийирназир касб менамояд. Он маънии асосии лугавии ҳешро гум карда, тобиши модалии “ногаҳон, шояд”-ро ифода карда, дар нутқ ҷиҳати баёни ногаҳонӣ будани амал хизмат менамояд. Масалан: *Рафту дар ҳамин шаҳр монед, ҳонаи ман, рафиқон, ҳонаи шумост, омада истед!* (19, с. 236).

Вожаи модалии *шояд* - аз *шоистан* - ба маънии *мумкин*, эҳтимол, истифода мешавад. Дар забони тоҷикии ҳозира вожаи *шояд* моҳияти лексикӣ ва вазифаи феълии ҳудро пурра гум карда, танҳо дар шакли аористи шахси сеюми шумораи танҳо ба кор бурда мешавад. *Шояд* ҳамчун вожаи модалӣ ҷиҳати ифодаи маъниҳои гуногуни модалӣ хизмат менамояд, аз ҷумла: а) таҳминро бо тобиши ҳаёлӣ ифода менамояд; б) эҳтимоли ба вучуд омадани ягон амалро пешгӯй мекунад; в) мавҷудияти имкониятро мефаҳмонад ва ғ. Чунончи: *Шояд ин баҳона бошад, гуфт Ҳамида* (18, с. 68).

4. Воҳидҳои модалии мансуб ба зарф

Воҳидҳои модалии ба зарф тааллукмандро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, мо алоқамандии онҳоро маҳз ба ин ҳиссаи нутқ дар назар дорем. Ин воҳидҳо ба ғурӯҳи вожаҳои модалӣ гузар карда, вазифаҳои навро ба ҷо меоваранд. Дар ин ҳолат робитаи зарф бо дигар аъзои ҷумла гум мешавад. Чунонки В.В. Виноградов қайд менамояд, заиф гардидани вазифаи синтаксиси зарфҳо ба гум шудани моҳияти сифати аломат ва ё аломати аломат бурда мерасонад [4, с. 55]. Ҳамин тарик, гузариши зарфҳо ба ғурӯҳи вожаҳои модалӣ бо роҳи истифодаи зарфҳо дар вазифаи синтаксиси аъзои туфайлий ва ё дар вакти канда шудани робитаи зарф бо дигар аъзоҳои ҷумла ба вучуд меояд.

Вожаи модалии *албатта* - аз забони арабӣ тавассути артикли *ал* (*ал+батта=албатта*) гузашта, ба маънии “бечунучаро, ҳатман, ҳоҳу ноҳоҳ, ба таври мачбурий” ба кор бурда мешавад, ки аз ҷиҳати вазифааш ба зарф ҳеле наздик мебошад. Ба вожаи *албатта* ҳамчун воҳиди модалӣ ифодаи зарурат ва эътиимоднокии гӯянда хос мебошад. Масалан: *Албатта, медонам, мардак аз боиси мо ғарав баст, охир!* (2, с. 146).

Воҳиди модалии *дуруст* ба маънии “рост, ҳуб, аниқ” ба кор бурда мешавад. Аз аввали пайдоиш ба зарф тааллук дорад. Дар нутқ ҷиҳати ифода намудани “тасдик, таърифу тавсиф, ризоият” хизмат мекунад:

Дуруст, қанд занед, таҳсин кард Маъруф.

Вожаи модалии *мутлақо* аз забони арабӣ гузаштааст, решашаш *мутлақ*, ки бо пасванди -о мураккаб карда шудааст, бо маъниҳои лексикии “мукаммал, пурра, бечунучаро” карда гирифта, ба ғурӯҳи зарфҳо тааллук дошта бошад ҳам, ба ҳайси вожаи модалӣ хизмат мекунад. Ин қалима шаклҳои гуногуни *мутлақо*, *мутлақан*, *мутлақ* дорад, ки дар нутқ ба маънии ягонаи “пуррагӣ, эътиимоднокӣ” нисбат ба сухани гуфташуда истифода мегардад. Масалан: *Мутлақо, ҳақ ба ҷониби ўст!*

Воҳиди модалии *ақаллан* аз қалимаи арабии *ақал(л)* гирифта шуда, бо маъниҳои “камтарин, хурдтарин, зарра барин, ҳеч набошад, ба ҳадди имкон” ба кор бурда мешавад. Бо пасванди -ан шакл дигар карда, тобиши нави маънӣ касб намудааст.

Дар забони точикӣ ҷиҳати ифодаи тобишҳои иловагии модалии нутқ хизмат менамояд: *Ақаллан*, “муаллими советӣ” намегуфт, ин қадар аlam намекард (10, с. 175).

5. Воҳидҳои модалии таркибашон мураккаб

Чунонки А. Халилов қайд менамояд, дар забони точикӣ гузариши калимаҳои мураккаб ба зумраи воҳидҳои модалӣ ҳодисаи маъмул ба ҳисоб меравад. Ин ҷо сухан дар ҳусуси ташаккули лексемаҳои мураккаб бо роҳи лексикализатсияи ибораҳо, ба ҳамдигар пайвастани морфемаҳои решавӣ, инчунин асосҳо ва ё ба тарзи дигар гӯем, дар ҳусуси калимаҳои таркибии иборат аз ду ва бештар аз он морфемаҳо меравад, ки ба ҳайси асоси калимаҳои аъзоҳои гуногуни нутқ баромад мекунанд [16]. Ба ин гурӯҳ калимаҳои мураккаби *кошки*, *корикалон*, *мабодо*-ро шомил кардан мумкин аст.

Вожаи модалии *кошки* аз ҷиҳати соҳтор мураккаб мебошад. Ҷузъи нахустин *кош* барои забони адабиёти классикии точик ҳос буда, дар нақши пайвандаки шартӣ ва ифодагари ҳоҳишу дарҳост баромад мекунад. Дар якҷоягӣ бо пайвандаки тобеъкунандай **ки** (*кош+ки= кошки*) шакли мураккаб ва устуворро қасб намудааст. Дар лубати точикӣ- русӣ шарҳ ва таҳлили зерини ин калима оварда шудааст: *кошки* пайвандаки шартӣ аст, ки ибтидои ҷумлаи хитобӣ бо феълҳои сиғаи таркибӣ ҳоҳиш ва ё шарти иҷронопазирро ифода менамояд (13, с. 195).

Вожаи *кошки* дар забони точикӣ ба маъниҳои “агар ки, чӣ мешуд ки” ҷиҳати ифода намудани ҳоҳиши гӯянда ба кор бурда мешавад. Масалан: *Кошки, ман ҳам ҳамин вақт ягон мосинай боғандагиро идора карда метавонистам*” (11, с. 37).

Вожаи модалии *мабодо* аз ду ҷузъи иборат мебошад: **ма** - ҳиссаҳаи инкорӣ, ки дар якҷоягӣ бо феъли фармоиши **бод** (бигзор бошад!) ба кор бурда мешавад. *Мабод* ҳамчун асоси феъли замони оянда ва бо пасванди **-о** (*ма+бод+о=мабодо*) таркиб ёфта ба маъниҳои “худо накарда, нашавад ки” ва инчунин барои иҷрои вазифаи пайвандаки *агар* истифода мегардад. Ҳамчун воҳиди модалӣ ҷиҳати ифодаи эҳтиёт ҳангоми иҷрои ягон амалиёт хизмат менамояд. Масалан: *Мабодо, ғалтида намонам* (10, с. 188).

6. Воҳидҳои фразеологии ба гурӯҳи вожаҳои модалӣ интиқолёфта

Чунонки Виноградов В.В. ишора мекунад: “Ба категорияи модалият бештару бештар таркибҳои фразеологӣ ва ибораҳои рехта шомил мешаванд. Ба вазифаҳои модалӣ ҳам ибораҳои озод ва ҳам ҷумлаҳои туфайлий баромад карда метавонанд” [4, с. 64]. Ин ифодаҳои фразеологӣ ибораҳои лексиконидашуда мебошанд, ки ҷузъҳои онҳо баъди пайвасташавӣ аз маъни аслии луғавии ҳуд дур шуда, пурра тобиши нави модалӣ қасб менамоянд. Таркиби ин гуна воҳидҳои фразеологӣ хеле гуногун буда, ба ҳамаи аъзоҳои нутқ - ҳам ба калимаҳои мустақилмâньо ва ҳам ёрирасон таалукмандӣ доранд.

Масалан, дар забони точикӣ ифодаи идиоматикии *аз ду сар* аз се ҷузъи иборат мебошад: **аз** - пешоянди ифодакунандай самти амал, **ду** - шумораи микдорӣ ва **сар** (калла, ибтидо), ки онҳо дар шакли воҳиди ягонаи тақсимнапазир (дар якҷоягӣ) маъни “бешакку шубҳа, албатта, ҳатман, фаҳмо, зарур, ногузир”-ро ифода менамоянд.

Ба ин гурӯҳи воҳидҳои модалии забони точикӣ таъбирҳои *ба таври яқин, аз афти кор, дар омади гап, бечуну чаро, ин тавр бошад, рости гап, бо вуҷуди ин (он), ҳӯши ки бошад, эҳтимол дорад, хулласи қалом, қисса кӯтоҳ* ва ғайрато шомил кардан мумкин аст.

Ҳамин тарик, воҳидҳои модалии забони точикӣ бо кулли ҳиссаҳои нутқ мубодила ва робитаи мантиқӣ доранд. Мисолҳои баррасишуда собит менамояд, ки аксари воҳидҳои модалии забони точикӣ нишонаҳои соҳтории ҳосу фарқунанда дошта, ташаккул ва ба қолаби воҳидҳои модалӣ ворид шудани онҳо амри тобиҳҳои

гугогуни семантикӣ пайдо намудан ва ҳамчун категорияи маҳсуси лексикӣ-грамматикӣ пазируфта шудани ин гурӯҳи маҳсуси воҳидҳои забон мебошад.

Пайнавишт:

1. Айнӣ, Садриддин. Доҳунда. / Садриддин Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 415 с.
2. Айнӣ, Садриддин. Куллиёт. / Садриддин Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 432 с.
3. Ализаде, З.А. Модальные слова в современном азербайджанском языке: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. / З.А. Ализаде. – Баку, 1963. – 21с.
4. Виноградов, В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Труды Института русского языка АП СССР. / В.В. Виноградов. – М., 1950. – С.38-79.
5. Ибрагимова, М. Модальные слова и модальные частицы в таджикском и русском языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук. / М.Ибрагимова. – Душанбе, 1971. - 18 с.
6. Икромӣ, Ҷалол. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро. / Ҷалол Икромӣ. – Душанбе: Ирфон, 1969. – 475 с.
7. Икромӣ, Ҷалол. Ман гунаҳкорам. / Ҷалол Икромӣ. – Душанбе: Маестро Принт, 1991. – 190 с.
8. Карим, Ҳаким. Оқиҷуда. / Ҳаким Карим. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 369 с.
9. Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. - 688 с.
10. Муҳаммадиев, Фазлидин. Одамони кӯҳна. / Фазлидин Муҳаммадиев. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 365 с.
11. Ниёзӣ, Фотеҳ. Духтари ҳамсоя. / Фотеҳ Ниёзӣ. – Душанбе, 1964. – 90 с.
12. Растворгуева, В.С., Керимова, А.А. Система таджикского глагола. / В.С. Растворгуева. – М.: Наука, 1964. – 290 с.
13. Таджикско-русский словарь / Под ред. М.В. Рахими и Л.В.Успенской. - М.: Изд-во иностранных и национальных словарей, 1954. - 789 с.
14. Улугзода, Сотим. Восеъ. / Сотим Улугзода. – Душанбе: Ирфон, 1969. – 358 с.
15. Фарҳангӣ тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз дӯ ҷилд. Ҷилди I. – Душанбе, 2008. – 945 с.
16. Ҳалилов, А. Способы выражения субъективной модальности в современном таджикском языке. / А.Ҳалилов. – Душанбе: Дониш, 1985. – 130 с.
17. Шерозӣ, Ҳофиз. Куллиёт. / Ҳофизи Шерозӣ. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 672 с.
18. Ҷалил, Раҳим. Ҳамида. / Раҳим Ҷалил. – Столинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1960. – 157 с.
19. Ҷалил, Раҳим. Шӯроб. / Раҳим Ҷалил. – Душанбе: Адиб, 1988. – 464 с.
20. Шанский, Н.М. Основы словообразовательного анализа. / Н.М. Шанский. – М.: Учпедгиз, 1953. – 56 с.

Reference Literature:

1. Aini, Sadriddin. Dohunda. / Sadreddin Aini. – Dushanbe: Cognition, 1984. – 415 pp.
2. Aini, Sadriddin. Collection of Composition. / Sadreddin Aini. – Dushanbe: Cognition, 1977. – 432 pp.
3. Alizade, Z.A. Modal Words in Modern Azerbaijani Language: synopsis of candidate dissertation in philology. / Z.A. Alizade. – Baku, 1963. – 21 pp.
4. Vinogradov, V.V. On Category of Modality and Modal Words in the Russian Language. // Works of the Institute of the Russian language, USSR AS. / V.V. Vinogradov. – M., 1950. – pp. 38-79.

5. Ibraghimova, M. *Modal Words and Modal Particles in Tajik and Russian Languages: synopsis of candidate dissertation in philology.* / M. Ibraghimova. – Dushanbe, 1971. - 18 pp.
6. Ikromi, Djalol. *Twelve Gates of Bukhara.* / Djalol Ikromi. – Dushanbe: Cognition, 1969. – 475 pp.
7. Ikromi, Djalol. *I Am Guilty.* / Djalol Ikromi. – Dushanbe: Maestro Print, 1991. – 190 pp.
8. Karim, Hakim. *The Damned.* / Hakim Karim. – Dushanbe: Cognition, 1965. – 369 pp.
9. *Linguistic Encyclopedic Dictionary.* Under the editorship of V.N. Yartseva. – M.: Soviet Encyclopedia, 1990. - 688 pp.
10. Muhammadiev, Fazliddin. *Old People.* / Fazliddin Muhammadiev. – Dushanbe: Cognition, 1968. – 365 pp.
11. Niyazi, Fotekh. *Neighbor's Daughter.* / Fotekh Niyazi. – Dushanbe, 1964. – 90 pp.
12. Rastorgueva, V.S. *The System of Tajik Verb.* / V.S. Rastorgueva, A.A. Kerimova. – M.: Science, 1964. – 290 pp.
13. *Tajik-Russian Dictionary.* Under the editorship of M.V. Rakhimi and L.V. Uspenskaya. - M.: Publishing-house of foreign and national dictionaries, 1954. - 789 pp.
14. Ulugzoda, Sotim. *Vose.* / Sotim Ulugzoda. – Dushanbe: Cognition, 1969. – 358 pp.
15. *Explanatory Dictionary of the Tajik Language.* In two volumes. – Dushanbe, 2008. – 945 pp.
16. Khalilov, A. *Means of Expression of Subjective Modality in Modern Tajik language.* / A. Khalilov. – Dushanbe: Knowledge, 1985. – 130 pp.
17. Sherazi, Hofiz. *Collection of Compositions.* / Hofizi Sherazi. – Dushanbe: Cognition, 1983. – 672 pp.
18. Djalil, Rahim. *Hamida.* / Rahim Djalil. – Stalinabad: Tajik State Publishing House, 1960. – 157 pp.
19. Djalil, Rahim. *Shurob.* / Rahim Djalil. – Dushanbe: Man-of-Letters, 1988. – 464 pp.
20. Shansky, N.M. *The Basis of Word-Building Analysis.* / N.M. Shansky. – M.: Uchpedgiz, 1953. – 56 pp.